

Тақриз

ба фишурдаи рисолаи номзадии Фаттона Бадахш «Ҷанбаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар осори Муъмин Қаноат ва Восифи Боҳтарӣ (таҳқиқи қиёсӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01.-Адабиёти тоҷик

Масъалаҳои омӯзиши қиёсии ашъори шоирони маъруф, адабони ҳамаср ва суханварони дорои шабоҳатҳои адабию эҷодӣ аз ҷумлаи проблемаҳои муҳим ва мубрами адабиётшиносии мусоир мебошад. Ҷунин шевай таҳқиқ имкон медиҳад, ки падидаҳо ва ҳодисаҳои муҳими адабӣ дар матни равандҳои адабӣ ва иҷтимоию фарҳангии замони муайяни таърихӣ баҳо дода шавад. Дар ин раванд тадқиқу баррасии қиёсии ашъори Муъмин Қаноат ва Восифи Боҳтарӣ, ки аз шоирони таъсиргузори Тоҷикистону Афғонистон дар садаи XX ҳастанд, имкон медиҳад ба як катор масоили марбути равандҳои шеъри тоҷикӣ ва дарӣ дар замони мавриди назар равшани андохта шавад.

Фаттона Бадахш мавзӯи мазкурро аз дидгоҳи бозтоби мавзӯъҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори Муъмин Қаноат ва Восифи Боҳтарӣ ба таҳқиқ мегирад, ки ин безамина нест. Дар эҷодиёти ҳам М.Қаноат ва ҳам В.Боҳтарӣ таваҷҷӯҳ ба масоили таърихӣ ва иҷтимоӣ ҷойгоҳи вижа дорад. Аз ин назар интиҳоби мавзӯъ асосан дуруст ва саривактӣ мебошад. Муаллифи рисола дар муқаддима муҳимияти мавзӯи интиҳобшуда, таҳқиқ, навғонии илмӣ ва аҳдофи таҳқиқро равшан намуда, масоили мавриди назарашро дар ҳашт банд баён месозад, ки аксари онҳо паҳлӯҳои муҳиму асосии проблемаи мавриди баррасӣ ҳастанд.

Дар боби якуми рисола масъалаи бозтоби масоили таърихию иҷтимоӣ дар ашъори шоирони номбурда ба таври куллӣ ба миён гузошта мешавад. Муаллиф таъкид менамояд, ки яке аз вижагиҳои муҳими шеъри мусоири тоҷикӣ ва дарӣ таваҷҷӯҳ ва баёни сареху огоҳонаи масоили

иҷтимоӣ ва таъриҳӣ аст. Воқеан, мазмун ва дарунмояҳои иҷтимоию таъриҳӣ аз мушаххасотӣ асли ва муҳими шеъри муосир маҳсуб ёфта, шоирон ба ин васила тавонистанд ба маъруфият ва маҳбубияти бештаре дар байни доираи васеи хонандагон ва алоқамандон даст ёбанд.

Дар фасли якуми боби якуми рисола Фаттона Бадаҳш дар шинохту маърифати муаммоҳои таърихию иҷтимоӣ шабоҳатҳоеро дар ашъори М. Қаноат ва В.Боҳтарӣ ба мушоҳида мегирад, ки онҳо аз нигоҳи илмӣ ҷолиби диққат мебошанд. Таъкид мешавад, ки шоирони мазкур дардҳои муштарак доштанд, ки онҳо ба сарнавишти таърихии ҳалқҳояшон ва воқеияти имрӯзаи рӯзгори мардумашон гиреҳ меҳӯрад. Маҳсусан, масоили марбути ҳудогоҳиу ҳудшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихии ҳалқ ва пос доштани суннатҳои қадимаи маънавию ахлоқӣ ва иҷтимоӣ дар ашъори шоирони мавриди назар ба таври равshan баён мешавад. Муаллиф зимни баррасии шеъру достонҳои ҷудогонаи М. Қаноат ва В.Боҳтарӣ ба вахдати андешаи ин ду шоири тавоно ишора мекунад, ки яке дар Тоҷикистон ва дигаре дар Афғонистон аз пешгомони шеъри муосир эътироф гардида буданд.

Бояд гуфт, ки дар адабиёти аксари ҳалқҳои Шарқ мавзӯи ҳуқуқ ва озодиҳои занон аз ҷумлаи масоили доғ мебошад. Ба ҳамин хотир дар фасли дуюми боби аввали рисолаи худ Ф.Бадаҳш бозтоби мавзӯи мазкурро дар ашъори М. Қаноат ва В.Боҳтарӣ ба таҳқиқ мегирад. Вай таъкид менамояд, ки вобаста ба шароити таъриҳӣ ва низоми сиёсию иҷтимоӣ ба таври кулли назари шоирони мазкур ба мавзӯи зан якхела нест, дар шинохту тасвири дардҳое, ки дар ниҳонхонаи дили занон маъво дорад мо муштаракот ва шабоҳатҳои ҷолиберо ба мушоҳида мегирем. Вай таъкид мекунад, ки мавзӯи зан ва сарнавишти он дар ашъори ҳар ду шоир дар алоқамандӣ ва пайванди ногусастаний бо масоили иҷтимоӣ ба қалам дода мешавад.

Дар фаслҳои баъдии боби якуми рисолаи худ муҳаққиқ таваҷҷуҳи аҳли назарро ба бархе аз вижагиҳои навъии шеъри таъриҳӣ ва иҷтимоии М. Қаноат ва В.Боҳтарӣ ҷалб менамояд. Гузашта аз ин муҳаққиқ дар боби дуюми рисола, ки аз бахшҳои асосии он аст, масъалаи шабоҳатҳо ва тафовутҳои гоявию соҳтории ашъори М. Қаноат ва В.Боҳтариро ба таҳқиқ мегирад. Дар фасли якуми боби мазкур мавзӯъ ба таври мушаҳҳас таҳлил шудааст. Муаллиф суннатгароӣ ва навпардозиҳои шеъри шоирони мазкурро бо мисолҳои фаровон ба субут мерасонад. Баъдан дар фаслҳои чудогона ҷустуҷӯҳои адабию эҷодии ин ду шоири тавоно дар анвои шеъри таҳқиқ мешавад, ки он манзари умумии навпардозиҳои шоиронаи М. Қаноат ва В.Боҳтариро ба пуррагӣ нишон медиҳад. Муҳаққиқ таъкид менамояд, ки дар муқоиса бо В.Боҳтарӣ М. Қаноат ба жанри ғазал камтар таваҷҷуҳ кардааст. Аммо В.Боҳтарӣ ба ин навъи шеъри суннати дилбастигии хос дорад. Аммо бо вуҷуди камтаваҷҷуҳи ба ғазал ашъори дар ин шакл сурудаи М. Қаноат зарбу шӯру хос дорад. Дар идомаи баррасиҳои худ муаллифи рисола иллатҳои камтаваҷҷуҳии М. Қаноатро ба ғазал нишон медиҳад. Ин ҷо як нуқтаи муҳим ба андешаи мо он аст, ки тафаккури адабию эҷодии М. Қаноат аз ибтидо доронд вижагиҳои ҳаммосӣ ва тасвирий буд. Ин ҳусусияти муҳими сабки сухани М. Қаноат дар шеърҳои чудогона ва хоса дар достонҳои ў ба равшаний ба мушоҳида мерасад.

Масъалаи достон ва вижагиҳои адабию ҳунарии онро Ф.Бадаҳш дар фасли сеюми боби дуюми рисола муфассал баррасӣ намуда, зимнан ишора мекунад: «Аз муқоиса ва баррасии вижагиҳои ашъори ин шоирон ба хулосае омадан мумкин аст, ки Боҳтарӣ як шоири ривоятгаро буда бо шеърҳои баланди достонвор, аммо М. Қаноат дар асл шоири достонсарост, ки бо мазмунҳои баланди достонӣ байни мардуми форсизабон ва берун аз он машҳур аст».

Дар боби сеюми рисола муҳаққиқ ҷанбаҳои ҳунарии ашъори М. Қаноат ва В.Боҳтариро дар ҷанд фасл, аз паҳлуҳои гуногун баррасӣ

менамояд. Таъкид мешавад, ки чанбаҳои балоғтии шеъри М. Қаноат ҳамчун В.Бохтарӣ домонаи васеъ дорад, бо вуҷуди он ки ин ду адиб ҳамзабон ва маънигароянд. Онҳо дорои ҳунари баланди ҳаллоқона ва шоирона ҳастанд.

Бояд гуфт ки дар баробари муҳассаноти мазкур дар рисола баъзе камбудиҳои ҷузъӣ низ ба назар мерасад:

1. Ҳангоми баррасии чанбаҳои таъриҳӣ ва иҷтимоии ашъори М. Қаноат ва В.Бохтарӣ ба муҳити камолоти адабӣ ва кору эҷоди онҳо камтар таваҷҷӯҳ зоҳир мешавад.
2. Дар фасли дуюми боби дуюм омилҳои адабию иҷтимоӣ ва ҳунарии ба газал камтар таваҷҷӯҳ кардани М. Қаноат ба пуррагӣ нишон дода нашудааст.

Камбудиҳои мазкур ҷузъӣ ва ислоҳшаванда буда, арзиши илмии рисоларо кам намесозанд. Рисолаи Фаттона Бадаҳш тадқиқоти комилу ба анҷомрасида буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология мебошад.

Низомӣ Мухриддин
Зайниддин - доктори
ilmҳои филологӣ, ректори
МДТ “ДДФСТ ба номи М. Турсунзода”

Имзои М. Низомиро тасдиқ мекунам.

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсус  Ҳамидова З. Ҳ.